



Рўнома аз соли
1924 чоп мешавад
Номҳои пешини рўнома
«Овози тоҷики камбағал»
(соли 1924), «Овози тоҷик»
(соли 1924-1931),
«Ҳақиқати Ўзбекистон»
(солҳои 1931-1940), «Ўзбеки-
стони сурх» (солҳои 1950-
1964), «Ҳақиқати Ўзбекистон»
(солҳои 1964-1991)

Овози Тоҷик

Бани одам аъзои якдигаранд!

17

август
соли 2024
Шанбе
№ 66
(15077)



e-mail:
ovozitoj@mail.uz,
ovozitoj@list.ru

ПАСАНДОЗҶОИ БОНКӢ ЧӢ ГУНА КАФОЛАТ ДОДА МЕШАВАНД?

Чанд рӯз қабл аз ҷониби Палатаи қонунгузори Олий Маҷлис лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Ўзбекистон «Дар бораи кафолатҳои ҳифзи пасандозҳои банқӣ» дар қироати якум аз ҷиҳати консептуалӣ қабул карда шуд.

Бо ин лоиҳаи қонун аз таҷрибаи комилан кафолат додани пасандозҳо аз ҷониби давлат даст кашида, ҳадди болои ҷубронпулӣ муқаррар карда мешавад.

Албатта, дар назари аввал табиист, ки ин меъёр боиси таъшиши амонатгуздорон мегардад. Аммо дар замири он пурра нигоҳ доштани маблағҳои аҳоли ва субъектҳои соҳибкорӣ тавассути таъмини устувори низоми банқӣ ниҳон аст.

Дар Ўзбекистон низоми кафолати пурраи пасандозҳои аҳоли дар банқҳо, новобаста аз ҳаҷм, ҳамчун яке аз чораҳои ҳамаҷонибаи зидди бӯҳрони ҷаҳонии молиявӣ дар соли 2008 қорӣ карда шудааст.

Барои кам кардани оқибатҳои манфии бӯҳронҳои молиявӣ дар як қатор кишварҳо таҷрибаи пурраи кафолати пасандозҳо муваққатан истифода шудааст.

Дар ҳоли ҳозир аз 108 киш-

вари ҷаҳон низоми пурраи кафолати пасандозҳо танҳо дар Ўзбекистон, Туркменистон ва Беларус мавҷуд буда, дар кишварҳои дигар, масалан, дар Озарбойҷон маҳдудияти болои кафолат муодили 17,7 ҳазор доллар, дар Русия 15,4 ҳазор доллар ва дар Туркия 14 ҳазор долларро ташкил медиҳад.

Мувофиқи ин лоиҳаи қонун миқдори ҷубронпулӣ, ки ба як пасандозгӯ дар як банқ дар сурати барҳам дода шудани банқ дода мешавад, аз 200 миллион сӯм набояд зиёд бошад.

Кафолати маҳдудшуда, ки лоиҳа пешниҳод мекунад, нисбат ба пасандозгӯзоре, ки баъди қабули қонун ба банқ зиёда аз 200 миллион сӯм гу-

зоштаанд, татбиқ карда мешавад. Қоидаҳои низоми кафолати маҳдуд танҳо дар сурати барҳам додани банқ татбиқ мешавад, дар акси ҳол банқ иҷрои ўҳдадориҳои худро оид ба пасандозҳо тибқи шартнома идома медиҳад.

Илова бар ин, дар натиҷаи барҳамдиҳии банқ амонатгӯзоре, ки аз ғум кардани маблағи зиёда аз 200 миллион сӯм дар хавотиранд, метавонанд пули худро ба қисми ҷудо карда, ба якҷанд банқ гузошта, кафолати пурра ба даст оранд ва ё агар хавотир надошта бошанд, метавонанд ба як банқ устувор ҷойгир кунанд.

Мувофиқи тамоюлҳои Ассотиатсияи байналмилалӣ кафолатдиҳандагони пасандозҳо пасандози кафолатдодашуда бояд аз ҷиҳати миқдор маҳдуд бошад ва аксарияти амонатгӯзоро фаро гирад. Ин нишондиҳанда дар саросари ҷаҳон ба ҳисоби миёна 92 фоизро ташкил медиҳад.

Аз ин рӯ, бо лоиҳаи қонун пешбинӣ шудааст, ки дар баробари пасандозҳои аҳоли маблағҳои субъектҳои соҳибкорӣ дар банқҳо кафолат дода мешавад. Дар натиҷа, бо му-

қаррар намудани ҳадди болои маблағи пасандозҳои кафолатдодашуда ба 99,7 фоизи маблағҳои дар банқбудаи шахсонӣ воқеӣ, 99,9 фоизи соҳибкорои инфиродӣ ва 93,8 фоизи шахсонӣ ҳуқуқи кафолат дода мешавад.

Бояд гуфт, ки маҳдуд кардани маблағи пасандозҳои кафолатнок банқҳоро аз ҷавобгарии шаҳрвандӣ озод намекунад. Яъне, давлат баргардонидани 200 миллион сӯми пасандозро кафолат медиҳад ва пасандозгӯро ҳуқуқи аз банқ талаб кардани маблағи зиёда-тиро нигоҳ медорад.

Ҳамчунин, бо мақсади мустаҳкам кардани эътимоди аҳоли ва субъектҳои соҳибкорӣ ба низоми банқӣ меъёрҳои тадриҷан кам кардани муҳлати баргардонидани пасандозҳо дар ҳолати баста шудани банқҳо то 7 рӯзи қорӣ пешбинӣ шудаанд. Дар амал ин муҳлат 2 моҳу 23 рӯзро ташкил медиҳад.

Натиҷаҳои омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки саривақт ба амал баровардани пардохтҳо аз рӯи пасандозҳои кафолатнок имкон медиҳад, ки аз хурӯҷи оммавии маблағҳо аз банқҳо ва рушди

«реаксияи занҷирӣ» дар низоми банқӣ пешгири карда шавад.

Меъёрҳои дохил карда шудаанд, ки миқдори ҷубронпулӣ дар лоиҳаи қонунӣ маъзур нишондодашуда нисбат ба пасандозҳои шаҳрвандоне, ки то рӯзи эътибор пайдо кардани ин ҳуҷҷат қушода шудаанд, татбиқ карда намешавад.

Ба ҷойи ҳулоса метавон гуфт, ки дар натиҷаи қабули қонун бо роҳи ислоҳоти низоми кафолати пасандозҳо маблағҳои шаҳрвандон ва субъектҳои соҳибкорӣ нигоҳ дошта шуда, субъектҳои соҳибкорӣ ва шаҳрвандони аз ҷиҳати иқтисодӣ ғайол имкони идома додани фаъолияти худро бидуни тарси аз даст додани маблағҳои худ бинабар баста шудани банқ фароҳам меоранд, дар натиҷаи пардохти саривақтии маблағҳо ҳангоми баста шудани банқ эътимоди мардум ба низоми банқӣ меафзояд.

**Ҷаҳонгир АБДУРАСУЛОВ,
депутати Палатаи қонунгузори Олий Маҷлис.**

«Barzu textil», ки дар ноҳияи Намангони Нав ҷой гирифтааст, мақсад гузоштааст 500 нафарро ба қор таъмин намо-яд.

Солҳои охир дар Намангон тиҷорати қурд ва саноати сабуқ ривож меёбад. Хусусан, дар омодаасозии маҳсулоти бофандаги бренди Намангон мавқеи худро дорад.

Қорҳои дар боло зикршуда, ки альон 120 нафарро ба қор таъмин кардааст, баҳри баланд бардоштани салоҳияти экспортии ноҳия низ хидмат менамояд. Маҳсулоти қорхона ба Русия ва кишварҳои Аврупо экспорт карда мешавад. Қоргоҳ соли то 1,5 миллион дона маҳсулот истеҳсол мекунад. Соли 2023 экспорт 1,5 миллион долларро ташкил карда бошад, қорхона ният дорад дар соли равон ҳаҷми содиротро ба 2,5 миллион доллар расонад.

Хидмати ахбори ҳокимияти Намангони Нав.



Рўномаи «Global Times»:

БОЗИҶОИ ОЛИМПИИ СОЛИ 2024 ДАР ПАРИЖ БАРОИ ЎЗБЕКИСТОН АЗ ЗАМОНИ ДАРЁФТИ ИСТИҚЛОЛИ КИШВАР БОМУВАФФАҚИЯТТАРИН ГАРДИДАНД

Дар рўномаи машҳури англисии ЧМЧ «Global Times» мақола бахшида ба иштироки дастаи мунтахаби Ўзбекистон дар Олимпиада чоп шудааст.

«Бозиҳои Олимпиади соли 2024-ум дар Париж барои Ўзбекистон аз замони соҳибистиқлол шудани он бомуваффақияттарин гардид. Дар ҳисоби умумии медалҳои байни варзишгарони зиёда аз 200 мамлакат ва минтақа иштирокдорони Ўзбекистонӣ соҳиби 13 медал, аз ҷумла 8 медали тиллоӣ гардид, бинобар медалҳои сазовори ҷойи 13-ум ва дар байни кишвар ва минтақаҳои Осиёи Марказӣ, ҳамчунин ИДМ ҷойи аввалро ишғол карданд», — зикр мекунад нашрия.

Махсус таъкид мегардад, ки дастаи якҷаҳони Ўзбекистон оид ба бокс унвони ғуруқваттарин дастаи ҷаҳонро бо ишғоли мақоми аввал бинабар миқдори медалҳо собит намуд. Аз ҳафт нафар муштзанои дастаи мунтахаби мардон панҷ нафарашон сазовори медалҳои тиллоӣ гардиданд.

Рўнома хотиррасон месозад, ки Ҳасанбой Дўсमतов, Абдумалик Халлоқов, Асадулло Мўйдинхўҷаев, Лазизбек Муллоҷонов ва Баҳодир Чалолов дар Париж чемпион шуданд. «Иштироки дзюдоҷии ўзбек

Диёра Келдиёрова дар Бозиҳои олимпиади соли 2024-уми Париж, ки дар қараёни сабақҳо бар варзишгари мағлубнопазирӣ Чопон Ута Абз низ пирӯз шуда, аввалин бонуи соҳиби медали тиллоии Бозиҳои тобистонаи олимпиади аз Ўзбекистон гардид, воқеаи ғавқулдода шуд», — менависад рўнома.

Ҳамчунин ғолибони дигари Бозиҳои олимпиади дар Париж — чемпиони дукаратаи олимпиади оид ба таэквондо Улугбек Рашитов, барандаи медали тиллоӣ дар ғўштани озод Разамбек Чамолов хотиррасон карда мешаванд.

Дар мақола суҳанони Президент Шавкат Мирзиёев оварда шудааст, ки Ўзбекистон тамоми имкониятҳоро дошт, то ба қатори 15 дастаи бехтарии

Олимпиада дохил шавад.

Дар Ўзбекистон ба бунёди инфрасохтори варзишӣ, ки ҷойи гузаронидани мусобақаҳои бузурги байналхалқӣ, аз ҷумла чемпионати ҷаҳон ва Осиё оид ба бокс, таэквондо, ғўштани тарзи озод, шашерборӣ ва намудҳои дигари варзиш мебошанд, эътибори махсус дода мешавад. Чунинчи, дар мамлакат зиёда аз 200 иншооти бузурги варзишӣ сохта, ба истифода супурда, боз 150 иншоот таҷдиду тармим шудаанд. Ғайр аз ин, Ўзбекистон ба баргузор кардани Бозиҳои наврастони Осиё дар соли 2025-ум тайёри мебинад.

Гуфта мешавад, ки баробари ин дар Ўзбекистон низоми нодири сезинавии гузарони-

дани мусобақаҳои варзишӣ дар байни мактаббачагон, толибилмон ва донишҷӯён сомон дода шудааст, ки барои омода намудани варзишгарони соҳибистеъдоду қобилиятнок саҳми беимис мегузорад.

«Ба шарофати тамоми дигаргуниҳои зикршуда дар мамлакат шугл бо варзиш, бахусус дар байни ҷавонон, аз ҷумлаи соҳаҳои бонфузи фаъолият гардид. Варзишгарони ўзбек ба Ўзбекистони Нав ғалабаҳои нава мебахшанд, номҳои онҳо бошад, дар саҳифаҳои варзишии ватанӣ ва ҷаҳонӣ сабт меёбанд», — ҳулоса мекунад рўномаи бонфузи «Global Times».

АИ «Дунё»,

ПЕКИН.

Интиҳобот — 2024

Нақши ҳизбҳои сиёсӣ дар пешрафт ва мустаҳкамшавии демократияи кунунӣ бағоят баланд аст. Аз як ҷониб ҳизбҳои сиёсӣ натиҷа ва зуҳуроти ғайолнокии ҷамъиятии аҳолии ин ё он кишвар бошанд, аз ҷониби дигар, маҳз аҳзоби сиёсӣ бинабар интиҳобот ба сари қудрат омада, метавонанд барномаи худро татбиқ намунад, ҳокимияти давлатиеро созмон диҳанд, ки дастгирии интиҳобкунандагонро барои онҳо таъмин мекунад.

ҲИЗБҶОИ СИЁСӢ — СУБЪЕКТҶОИ АСОСИИ ҚАРАӢИ ИНТИҶОБОТ

Таҷрибаи маъракаи интиҳоботи давлати ҳозиразамони демократӣ нишон медиҳад, ки интиҳобот ба мақомоти ҳокимияти намоляғҳои шаҳрвандон ва субъектҳои соҳибкорӣ нигоҳ дошта шуда, субъектҳои соҳибкорӣ ва шаҳрвандони аз ҷиҳати иқтисодӣ ғайол имкони идома додани фаъолияти худро бидуни тарси аз даст додани маблағҳои худ бинабар баста шудани банқ фароҳам меоранд, дар натиҷаи пардохти саривақтии маблағҳо ҳангоми баста шудани банқ эътимоди мардум ба низоми банқӣ меафзояд.

Низоми пешқадами интиҳоботӣ, ки дар Ўзбекистон созон дода шудааст, аз як тараф бисёр комёбиҳои мусбати таҷрибаи хориҷиро дар ин бобат таҷассум кунанд, аз ҷониби дигар бо дарназардошти хифз кардан ва инкишоф ба таҷрибаи аънаҳои бехтарини худӣ таъя мекунад, ки сазовори баҳои бағоят баланди бисёр қоршиносои хориҷӣ гардидааст.

Алҳол дар Ўзбекистон модели худии низоми интиҳобот ташаккул ёфтааст, ки ба бисёрҳизбӣ таъя менамояд. Низоми интиҳоботи Ўзбекистон меъёрҳои байналхалқӣ, таҷрибаи пешқадами давлатҳои демократӣ, ҳамчунин аъна ва ҳуввияти мардуми Ўзбекистонро дар худ таҷассум менамояд. Ҳамин тарик, шартӣ зарурии демократияи системаи интиҳоботӣ механизмохрост, ки имкон медиҳад, ки манфиатҳои ғуноғурангии иҷтимоӣ ҳарчи бештар муайян ва ба назар гирифта шавад, ки таносуби неруҳои иҷтимоиро воқеиятно аниқос менамоянд.

Ба ин маъни Кодекси интиҳоботӣ таҷассуми воқеии саъю қўишҳои Ўзбекистон бинабар қўллан амал кардан ба раванҳои асосии интиҳоботи демократӣ гардид, ки дар ҳуҷҷатҳои байналхалқӣ сабт ёфтаанд. Қонунгузори интиҳоботи Ўзбекистон татбиқсозии Ҳуҷҷати қопенгагени САҲА-ро аз соли 1990 таъмин менамояд, ки дар он аз ҷумла омадааст, ки кишварҳои узви САҲА бояд «арғузори ба ҳуқуқи шаҳрвандон бобати муваффақ шудан ба мансаби сиёсӣ ё худ ҷамъиятӣ, дар тартиби шахсӣ ё ба сифати намоляндагони ҳизбу сомонҳои сиёсӣ бидуни зўрварӣ эҳтиром кунанд».

Дар интиҳоботи пешистодаи Ўзбекистон, ки 27 октябр баргузор хоҳад шуд, панҷ ҳизби сиёсии мамлакат: Ҳизби халқиву демократии Ўзбекистон, Ҳизби сотиал-демократии «Адолат», Ҳизби демократии «Миллий тикланиш», Ҳизби либераливу демократӣ ва Ҳизби экологии Ўзбекистон иштирок мекунанд. Ғуноғурангии сиёсӣ ва иҷтимоии аҳолии Ўзбекистон ҳоли ҳозир аз тариқи маҳз ин ҳизбҳои сиёсӣ падидор мешаванд.

18 декабри соли 2023 ба Кодекси интиҳоботӣ тағйирот ва иловаҳо ворид карда шуданд, ки шакл ва ҷиҳати низоми интиҳоботи моро қўллан тағйир доданд. Дар ҳуҷҷати маъзур тартиби нави баргузор кардани интиҳобот ба Палатаи қонунгузори дар пойгоҳи омеҳта, яъне низоми интиҳоботи мажоритариву пропорсионали мустаҳкам карда шудааст.

Ҳоло дар қараёни интиҳобот ба палатаи поёнии парламент 75 ҳавза яқмамдатии интиҳоботӣ таъсис дода мешавад, ки аз ҳар кадоми онҳо як вақил бо истифода аз системаи мажоритарӣ (овоздиҳӣ ба тарафдорони номзадҳои мушаххас) интиҳоб карда мешавад, инчунин ҳавзая яғона таъсис меёбад, ки дар он овоздиҳӣ аз рӯи рўйхати ҳизби (барои ин ё он ҳизб) гузаронида шуда, 75 қорсии депутатӣ мутаносибан ба шу-

мораи овозҳои ба тарафдорони ҳизби сиёсӣ додашуда тақсим карда мешавад.

Бояд таъкид намуад, ки мувофиқи шакли омеҳтаи низоми интиҳоботӣ палатаи поёнии Олий Маҷлис нисф дар асоси низоми мажоритарӣ ташаккул дода мешавад, дар интиҳоботи ҳавза номзаде ғолиб меояд, ки аксари овозҳоро ба даст овардааст, нисфи дигар аз тариқи нава, яъне дар асоси низоми пропорсионалӣ, ҳангоме ки нисфи қойҳоро дар палата номзадҳо аз ҳизбҳои сиёсӣ мувофиқи ҳиссаи овозҳон, ки интиҳобкунандагон барои он додаанд, ба даст меоваранд.

Номзаде, ки дар овоздиҳӣ нисбати номзоди дигар қисми зиёди овози интиҳобкунандагони дар ҳавзая интиҳоботи яқмамдате иштироккардари соҳиб шудааст, бинабар низоми мажоритарӣ интиҳобшуда ҳисобида мешавад. Номзаде, ки дар рўйхати ҳизб дохил шудааст, аз низоми пропорсионалӣ интиҳобшуда маҳсуб меёбад. Дар ин маврид тақсимоти маңдате байни депутатҳои мувофиқи давомияти номзадҳо ба депутатӣ, ки ба рўйхати ҳизб дохил шудаанд, татбиқ карда мешавад.

Мувофиқи Кодекси интиҳоботӣ минбаъд миқдори қонун бояд на камтар аз 40 қойи миқдори умумии номзадҳоро ба депутатӣ ташкил диҳад, ки аз ҳизбҳои сиёсӣ пешбарӣ шудаанд, ҳамчунин ҳизбҳои сиёсӣ ҳуқуқ доранд аъзои ҳизби худ ё ғайриҳизбиро номзад пешбарӣ намолянд.

Ба тарзи дигар ғўем, ҳама гуна шаҳрванд, аз ҷумла ғайриҳизбӣ низ метавонад номзад ба депутатӣ гардад, ҳуқуқи ў барои муваффақ шудан ба вазифаҳои сиёсӣ ё худ давлатӣ ба сифати шахсият қўллан таъмин карда мешавад.

Бидуни шубҳа интиҳоботи пешистода барои тамоми иштирокдорони қараёни интиҳобот имтиҳони қамолот мегардад ва ба ғўзиниши ҳайати таҳассусноки депутатӣ, ки дар даврони татбиқсозии дигаргуниҳои демократӣ заруранд, мусоидат мекунад.

Баробари ин интиҳоботи пешистода дар мавриди дар мамлакат татбиқшавии Стратегияи «Ўзбекистон — 2030», пешниҳоди ғоя ва тақлифҳои нава, ки ба демократикунони тамоми қанбаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ниғаронида шудаанд, баргузор мегардад.

Аз ин нуқтаи назар ҳизбҳои сиёсӣ бояд муносибати худро ба ҳаллу фасли мушкилоти муҳими қомеа таҷдиди назар кунанд, шакл ва усулҳои қор бо аҳоли ва интиҳобкунандагонро нава намолянд. Ҳамаи ин дар ниҳоят қор имкон медиҳад, фаъолияти парламент, мақомоти маҳаллии ҳокимияти намоляндагӣ ба сифати муҳарриқи ислоҳоти демократӣ пурзўр карда шавад. Зери дигаргуниҳои демократӣ дар Ўзбекистон ба манфиати инсон татбиқ мегардад: ҳамаи онҳо аз мавқеи таъмин соҳтани амнияти қомеа, баланд бардоштани некухулии иқтисодӣ ва сатҳи ҳаёти аҳоли ҳаллу фасл мешаванд.

Татбиқсозии меъёрҳои нави қонунгузори интиҳоботӣ ба беш аз пеш пурра татбиқ намудани раванди интиҳобӣ озод, демократикунони минбаъдаи низоми интиҳоботи мамлакат мусоидат намуна, самаранокии фароҳам овардани шароити баробари номзадҳо ба депутатӣ ва ҳизбҳои сиёсиро дар интиҳоботи пешистода таъмин менамояд.

**Амонмулло
МУҲАММАДҚОНОВ,
профессори Донишгоҳи
давлатии ҳуқуқшиносии
Тошқанд.**

ТАЪЛИМИ ХУШСИФАТ – МАҚСАДИ АСОСИ

Донишгоҳи давлатии ба номи Шароф Рашидови Самарқанд аз рӯи рейтинги байналхалқии QS Stars Бритониёи Кабир дар Ўзбекистон яке аз аввалинҳо шуда ба мақоми 5 ситораи университетҳои дунё соҳиб гардид.

Бо ҳамин муносибат мо бо проректори донишгоҳ, доктори фанҳои физика-математика, профессор Аҳмадҷон Солеев суҳбат ороstem.

– Ташкилоти байналхалқии QS Stars соли 2009 таъсис ёфта, донишгоҳҳои оламро дар 13 самт омӯхта, таҳлил карда, баъд баҳо медиҳад, – гуфт Аҳмадҷон Солеевич, – ширкати маъмур аз ноябри соли 2023 барои омӯхтани фаъолияти мо пардохт. Дар 8 самт аз 50 беш нишондоди донишгоҳ ҳамаатарафа санҷида шуд. Дар натиҷа аз 1000 балл 750 балл гирифта (700 балл кифоя буд) соҳиби унвони донишгоҳи 5 ситора гардидем.

Аҳмадҷон Солеевич, ба фикри шумо асоси чунин қомебихи назаррас дар чист?

– Боиси хушнудист, ки барои тақмил додани таълими оли як қатор фармон қарорҳои сарвари давлатамон қабул шудааст. Аз ҳама муҳимаш, қотиби қабул ба мактабҳои оли қуллан таъйир ёфта, дар ин самт адолати шаффофият қарор гирифт. Соли гузашта бо ташаббуси Президенти мамлакат «Соли эътибор ба инсон ва таълими бо-

сифат» эълон гардид, ки барои баланд бардоштани сатҳи дониши талабагон имкониятҳои заруриро фароҳам овард. Ана барои чӣ мо дар асоси талаботи супориши сарвари давлатамон ба «Баланд бардоштани сифати таълим – роҳи ягонаи дурусти тараққиёти Ўзбекистони Нав» аҳамияти ҷиддӣ дода, аз усулҳои муосири таълиму тарбия пурсамаму фоидабахш истифода бурда, ба қомебихи соҳиб шудем. Зеро мутахассисони ба замона хос тайёр намудан вазифаи асосӣ аст. Аммо талаботи таъиноти таълими босифат ба яқанд мизон вобаста мебошад. Яъне дар мактабҳои оли мавҷуд будани базаи моддӣ-техникӣ, устодони соҳибтарбия, таъминоти китобҳои дарсӣ, дониши талабагонро шаффоф ва бо адолат баҳо додан ва ғайра.

Донишгоҳи давлатии Самарқанд аз ҷиҳати моддӣ-техники



пурра ҷиҳозонида шуда, дар китобхонаи мо беш аз 3 миллион адад асарҳои гуногуни рақамнокшуда маҳфизанд. Беш аз 800 нафар омӯзгорону профессорон ба насли наврас таълиму тарбия медиҳанд, ки аз онҳо 113 нафар доктори фан, 432 нафар номзади фан, дотсентҳо ҳастанд.

Салоҳияти илмӣ 68,1 фоизро ташкил медиҳад.

Қалб намудани ҳамкасбони хориҷӣ низ дуруст ба роҳ монда шудааст. Масалан, дар соли хониши 2023-2024 аз Русия, Чин, Туркия,

Самарқанд низ аз рӯи шартномаҳои ҳамкорӣ дар бисёр мактабҳои оли кишварҳои ҷаҳон тақмили ихтисос ва таҷрибаомӯзӣ кардаанд.

Чанде пеш хидмати матбуоти донишгоҳ хабар дод, ки китоби дарсии шумо барои мактабҳои оли ҷоида гирифтааст...

– Воқеан, то имрӯз беш аз даҳ китоби дарсӣ барои математикҳои иншо намудам, ки ҳатто ба забонҳои хориҷӣ низ тарҷума шудаанд. Бо профессорон Александро Брюно, Маъруфҷон Исроилов ва дигар устодонам дар ҳаммуаллифӣ китоби

Венгрия, Тоҷикистон, Ҳиндустон, Канада, Покистон, Исроил, Чопон ва ғайра беш аз 100 нафар профессор-устодони соҳибтаҷриба ба Самарқанд ташриф оварда, ба талабагонӣ мо сабақ доданд. Дар навбати худ як гурӯҳ муаллимонӣ Донишгоҳи давлатии

рисолаҳои илмӣ интишор намунам.

Бояд таъкид намуд, ки дар ду соли охир аз ҷониби омӯзгорону профессорон 350 номгӯй адабиётҳои гуногун аз нашр баромаданд.

Оё ҳисоботи бо қор таъмин намудани хатмқунандагони донишгоҳ ҳаст?

– Албатта ҳаст, ки барои гирифтани 5 ситора роли бузург бозид. Мо бо 158 ташкилоту идораи кордиханда ва бо меҳнати фоидабахш бандқунанда шартнома дорем. Ҳар сол 90 фоиз бо диплому роҳати донишгоҳ на танҳо дар вилояти Самарқанд, инчунин тамоми қаламрави Ўзбекистон ба қор мераванд.

Аҳмадҷон Солеевич, нақшон оянда аз ҷиҳи иборатанд?

– Соҳиби 5 ситора гардидем, ки самарҳои меҳнати ҷамоаи донишгоҳ ва кӯшишу ғайрату шӯҷати талабагон аст. Мақсади асосии мо дар байни 1000 мактаби оли кишварҳои ҷаҳон шудан мебошад.

Аз ҳама муҳимаш, таълими босифат додан ба насли наврас барои Ўзбекистони Нав мебошад.

Зоҳир ҲАСАНЗОДА,
хабарнигори «Овози тоҷик»
дар вилояти Самарқанд.



БИНОИ НАВ БА ИСТИФОДА СУПУРДА ШУД

Дар арафаи иди истиқлолият ходимони кадастри ноҳияи Норин соҳиби бинои нави хидмати шуданд.

Барои расондани хидмати босифат ва фароҳам овардани қулайи ба қоргарон ҳамаи шароит ва имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. Барои сохтани бинои душӯнаи маъмур 1,5 млрд. сӯм харҷ гардид. Ходимони соҳа фаъолиятанро дар бинои нави давом медиҳанд.

Ш. ДАМИНОВА,
хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Намангон.

Фармон ва иҷро


ХАТСАЙРҲОИ ЗИЁРАТИ САЙЁҲОНРО БА ҲАЙРАТ МЕОВАРАНД

Сайёҳи соҳаест, ки барои шиносӣ бо кишвар хидмат мекунад, ба иқтисодиёт даромади зиёд меорад ва аҳолиро бо шугл таъмин менамояд. Бо дарназардошти ин дар вилояти Тошканд ба тақмил додани шабакаҳои муҳандисиву коммуникатсионии иншооти сайёҳӣ, беҳтар намудани низоми коммуналиву роҳҳо, рушди инфрасохтори маданиву истироҳатӣ, тармим ва ободонсозии иншооти мероси фарҳангӣ эътибори махсус дода мешавад.

Дар давраи сипаришудани соли равон дар соҳаи сайёҳӣ 39 лоиҳаи арзиши умумиашон 560 миллиарду 65 миллион сӯм татбиқ гардидаанд. Дар натиҷа дар маҳалҳо 975 ҷойи нави қор фароҳам омад. Дар минтақа 4 «қўчаи сайёҳӣ»-и ҳосса қушода, хидматҳои иловагии сайёҳи ба роҳ монда шуданд. Бинобар баҳои қоршиносон соли 2024-ум дар минтақа сафари 9 миллион сайёҳони хориҷӣ ва дохилӣ пешбинӣ мегардад. Онҳоро, пеш аз ҳама, қойҳои таърихи ва зиёрат-

гоҳҳо қалб менамоянд.

Қабул шудани Фармони Президент «Дар бораи қорҳои минбаъд инкишоф додани сайёҳии дохилӣ ва зиёратӣ дар Ҷумҳурии Ўзбекистон» аз 9 феввали соли 2021-ум ба ҳамаҷониба татбиқ гардидани имкониятҳои сайёҳии ноҳияи Паркенти вилоят хидмат менамояд. Аз ҷумла, зиёратгоҳи «Масҷиддай»-и воқеа дар деҳқадаи сайёҳии Қумишқон бо номи Ҳазрати Алий алоқаманд буда, яке аз қойҳои машҳури дидани минтақа ба ҳисоб



меравад.

Чанори азим ва оби чашмаи шиғоббахши зиёратгоҳ боиси ҳайрати зиёратгарон мебошанд. Бо номи Ҳазрати Алий афсонаҳои зиёд вобастагӣ доранд... Дар ин ҷо аз қадимулайём рӯдҳои шаффоф мавҷуд буданд, ки обашон ба сифати дорувор истифода мешуд ва мешавад. Ба шарофати ин мқдорон сайёҳон ба деҳқадаи сайёҳи мунтазам меафзояд, дар байни онҳо сайёҳони хориҷиро низ метавон дид.

Дар ин маҳал маҷмӯи

«Заркентота» – зиёратгоҳи Ҷаъфар ибни Хусайн Сайид Баттоли Ғозӣ мавҷуд мебошад.

Таъму бӯйи меваҳое, ки дар ин минтақа парварши мешаванд, таомҳои нодирӣ миллий, ки маҳсули маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошанд, сайёҳонро ба худ қалб менамояд.

Абдулазиз МҶСОЕВ,
хабарнигори ЎзА.

Суратгир:
А. АЛИҶОНОВ (ЎзА).

ДАР ФРАЙБУРГ ҶАШНВОРАИ БАЙНАЛХАЛҚИИ ТАОМ ВА ФАРҲАНГИ ЎЗБЕКИСТОН БОМУВАФФАҚИЯТ ГУЗАШТ

Дар ҳавзаи маъмурии Мёнхвайлери шаҳри Фрайбург (замини федералии Баден-Вюртемберг) ҷашнвораи солони таом ва фарҳанги ўзбекистонӣ, ки ҳамватанони мо – ҳамсарон Евгений ва Юлия Шатс яқҳо бо намояндагҳои дипломатии Ўзбекистон дар Олмон ва бунёди ҷамъиятии «Ватандош» ташкил кардаанд, баргузор шуд.

Евгений ва Юлия Шатс асосгузори ни гурӯҳи машури шабакаи иҷтимоии феисбуки «Usbekische Küche» мебошанд, ки беш аз 20 ҳазор муштарӣ дорад.

Дар ҷашнвора анқариб 200 нафар ҳамдиёрамон аз тамоми Олмон ва кишварҳои Аврупо, ҳамчунин намояндагони доираҳои қорчалон ва ҷамъиятии Олмон, аз ҷумла асосгузори платформи бузургтарини иттилоӣ ба забони олмонӣ «Usbekistan online» Герхард Биркл ширкат варзиданд.

Дар доираи қорабини иштирокдорон имкон доштанд аз ҳуҷраҳои миллии ўзбекӣ баҳравар шаванд, бо маданияти ба худ ҳоси мардуми Ўзбекистон шинос гарданд ва навоғонҳои муҳими иҷтимоиву сиёсӣи Ўзбекистони Навро донанд.

Моҳияти қорабини маъмур бинобар мустақам кардани муҳити дӯстӣ ва ҳамдили байнимиллии ҳамдиёрон, ҳамчунин оммавӣ намудани иқтидори сайёҳии кишварӣ мо аз ҷониби нотиқон қайд карда шуд.

Баробари ин ҳозирон оид ба воқеаҳои муҳими сиёсӣ дар Ўзбекистон маълумот гирифтанд. Таъкид шуд, ки интиҳобот ба Палатаи қонунгузори Олий Маҷлис, ки моҳи октябри соли равон баргузор мегардад, дар таърихи

Ўзбекистон бори аввал дар пояи низоми интиҳоботи мажоритариву пропор-тсионӣ мегузарад.

Дар қорабини қорабини гӯшаи миллий ташкил карда шуд, ки гуногунрангиву маҳорати санъати тасвирии Ўзбекистонро намоиш дод. Ҳамдиёрамон рақсу сурудҳои миллии ўзбекиро иҷро карданд, дар суҳбат ва бозииҳои ҷамъиаша ба мероси таърихи Ўзбекистон фаъолна иштирок намуданд. Қорабини тайёр кардани таомҳои миллий, аз ҷумла самбӯса, танӯр, палав, шӯрбо ва мастоба дар гулхан, ки барои дӯстдорони ошона ва маданияти Ўзбекистон дар Олмон таърибаи нодир гардид, боиси эътибори азими ҳозирон шуд. Ба иштирокдорони ҷашнвора тухфа ва дӯлӯҳиҳои миллий аз ҷониби бунёди ҷамъиятии «Ватандош» пешкаш гардиданд.

Дар доираи ҷашнвора намоишгоҳи сураҳои мактаби бадеии Анна Гебер, баҳиша ба маданият, санъат, ҳаёти мардуми Ўзбекистон баргузор гардид. Зиёда аз он бари иштирокдорони қорабини оид ба расмаҳои дар усули «Эбру» мастер-класс ташкил карда шуд.

Ташаббускорон Евгений ва Юлия Шатс ба тамоми иштирокдорон, аз ҷумла дипломатҳои барои иштироки фаъол ва дастгирешон миннатдорӣ баён карданд.

Дар бораи идора додани қорордодҳо бо асосгузори гурӯҳи «Usbekische Küche» барои яқҳо гузаронидани қорабиниҳои таомпазӣ дар доираи ҷашнвораҳои байналхалқии фарҳангӣ дар саросари Олмон, ҳамчунин интиҳори мақолаҳои муҳим дар платформи «Usbekistan online», баҳиша ба равшансозии воқеаву ҳодисаҳои муҳими иҷтимоиву сиёсӣ дар ҷумҳурии мо муоҳида имзо шуд.

Асосгузори платформи «Usbekistan online» Герхард Биркл мегӯяд:

– Ман дар шаҳри Мюнхен зиндагонӣ мекунам ва инак солҳои зиёд боз ба фарҳанги Ўзбекистон рағбат дорам. Натиҷаҳои осори худро дар сомонии онлайни «Usbekistan online», ки дар байни аҳолии Олмон маъқеи пешқадам дошта, ба донишони Ўзбекистон майло шавқ зоҳир менамоянд, интишор месозам. Ман ба ҳалқи Ўзбекистон бахту саодат ва шукӯфати оруз мекунам, ҳамчунин дар интиҳоботи пешистодаи парламентӣ, ки идомаи ислхоти васеъ-миқёси демократӣ дар Ўзбекистон ҳоҳад шуд, қомеби меҳмонам.

Ҳамдиёрамон Азиза ва Нодира изҳор доштанд:

– Мо аз Австрия, роҳи дуру дарозро тай карда, ба ҷашнвораи таомҳои Ўзбекистон ва маданияти он омадем, то ки ҳамватанонамонро бинем ва муҳити меҳмоннавозии ўзбекиро эҳсос намоём. Дар ин ҷо мо худро дар муҳити Ватанамон ҳис мекунам.

АИ «Дунё»,
шаҳри ФРАНКФУРТИ лаби МАЙН.

ХАБАРҲО

«ҶАШНВОРАИ МАЪНАВИЯТ» – ДАР МАҲАЛҲО

Ба муносибати 33-солагии истиқлолият тахти ҳамкориҳои Маркази маънавият ва маърифати ҷумҳурий, Ҷамъияти тарғиботгарони маърифат ва Бунёди ҷамоатии «Ватандошлар» дар як қатор маҳалҳои ҷумҳурий «Ҷашнвораи маънавият» рӯи қор омад.

Дар истироҳатҳои тобистонаи «Анор» воқеа дар вилояти Тошканд, низ ин гуна қорабини хотирмон сурат гирифт. Дар ин фарогатгоҳ асосан фарзандони ҳамватанони мо, ки бо амри сарнавишт дар як қатор давлатҳои дунё қору зиндагӣ мекунанд, истироҳат менамоянд. Мақсади асосӣ – мустақамсозии ҳисси ватанпарварӣ дар қалби бачаҳо, дар байни онҳо васеъ тарғиб ва тараннум сохтани арзишҳои миллий. Дар виқторина ва саволу ҷавобҳои наврасон фаъолна иштирок карданд. Беҳтаринҳо рағбатонида шуданд. Шейру сурудҳои Ватанро мадҳқунанда садо доданд. Дар охир филми бадеии «Таъми офтоб» намоиш дода шуд, ки гоёи ватанпарастӣ дар ҷумҳурии офтобии моро талқин менамояд.

ПИРЌЗИ МАКТАБИЁНИ МО ДАР ОЛИМПАДАИ ҶАҲОНИ

Ба наздикӣ дар Ҷумҳурии Қуриё 19-умин Олимпиадаи стандартҳои байналхалқӣ баргузор гардид.

Дар зӯрзмонии дониш дар дараҷаи ҷаҳони мактаббачагони диёри мо бори нахуст иштирок карданд ва ба қомебихи

назаррас ноил шуданд. Аслиддин Олимонов, Ҷавлон Ҳасанов ва Ислам Бойқобилов ба гирифтани медали тилло сазовор гардиданд. Ба Умар Азимов, Диёра Маҳмудова, Иброҳим Исмоилов медали нуқра насиб кард. Ғолибон аз диёри мо асосан донишандӯзони мактабҳои президентӣ ва мактаби ихтисосонидашудаи ба номи Муҳаммад ал-Хоразмӣ мебошанд.

Турнир соли 2014 ба тариқи санҷиш дар миқёси байналхалқӣ сурат гирифта буд. Аз соли 2015 расман ба сифати олимпиадаи байналхалқӣ эътироф гашт.

ЭЪТИРОФИ КИНОИ МО ДАР АВРУПО

Филми бадеии «Пуанкаре», ки аз ҷониби Телерадиоширкати миллии Ўзбекистон ва муассисаи давлатии «Ўзбектелефилм» офарида шудааст, аз ҷониби Академияи кино, телевидение ва интернетии Булгария дар самти «Беҳтарин қори режиссёрӣ барои филми бадеӣ» ба муқофоти асосӣ – Гран-прӣ муносиб доништа шуд.

Қоргардон – Музаффархон Эрқинов. Айни замон қорор гашт ба М. Эрқинов унвони «Академики фаҳри» дода шавад. 11 сентябри соли равон маросими пӯшидани киноҷашнвора дар шаҳри София баргузор шуда, унвону муқофотҳо ба соҳибонашон супурда мешавад.

М. ШОДИЕВ,
муҳбири «Овози тоҷик».

Ҳамқорӣ

СОҲИБҚОРОНИ ЧИН ДАР НАМАНГОН

Вакилони ширкати «Xinjiang Shengqshi Jinfeng Seed Co Ltd» бо мақсади ҳамқорӣ дар соҳаи ҳоҷагии кишлққ ба вилояти Намангон омад.

Ширкат бо тадқиқоти навъи пахта, азнавсозӣ ва фуруши он шугл меваразд. Соли 2022 ширкат барои азнавсозии ҳелҳои тухми пахта шуруғ намуна, маҷмӯа ташкил кард. Қорхона бо техникаи замонавие, ки аз хориҷ овардаанд, пурра таъмин карда шудааст.

Вакилони ширкати хориҷӣ дар бораи аҳамияти навъҳои пахта ва парваршии он таҷрибаҳои худро пешкаш карда, ба ҳамқорӣ тақлиф намунонд.

Ҳоқими вилояти Шавкат Абдураззоқов бо меҳмонон суҳбат ораста, дар рафти мулоқот дар бораи навъи тухми пахта, ки ба касалиҳои гуногун тобовар ҳастанд, фикру мулоҳазаҳои худро баён кард.

Меҳмонон бо мақсади шинос шудани шароит ва имкониятҳои соҳа ба худудҳо рафтанд.

Шоҳида ДАМИНОВА,
хабарнигори «Овози тоҷик»
дар вилояти Намангон.

Ба пешвои 100 - солагии «Овози тоҷик»



Маълум аст, ки воситаҳои ахбори оммавӣ мардумро бо навиғариҳои маҳалливу ҷаҳонӣ ошно месозад.

РЎЗНОМА – ОИНАИ ҲАЁТ

Рӯзнамаи «Овози тоҷик» дар тӯли фаъолияти 100-солаи худ урфу одат, арзишҳои миллий, санъат ва фарҳанг, таърихи бисёрсолаи мамлакат, ҳаёти бузургони хирад – шоир ва нависандагон, мардуми одии меҳнаткашро дар саҳифаҳои худ равшан менамояд. Сиёсати прагматик, масъалаҳои мурабми рӯз, ислохот ва фармонро қарорхоеро, ки тахти роҳбарии Президент-

тамон амалӣ мегарданд, пайваста ба таваҷҷуҳи муштарии мерасонад.

Ҳамкасбонамон – ҷамоаи «Овози тоҷик» -ро бо кашни садсолагии рӯзнамашон аз самими қалб табрик менамоем. «Овози тоҷик»-ро, ки пиру ҷавон ҳамчун интишорсозандаи навгонҳои интизор мешаванд, ҳама хуб медонанд.

Аз ҷониби Президент ва ҳукуматамон журналистони соҳибқалами рӯзнама соҳи-

би бисёр муқофотҳои давлатӣ шуда истодаанд. Ба корҳои эҷодии ҷамоаи «Овози тоҷик» пешравӣ, ба ҳодимони он саломаатӣ, бахт ва бурдбориро таманно дорем.

Ғулумзокир ЮСУПОВ, сармуҳаррири «Нурлы жол» – рӯзнамаи Олий Мажлис ва Девони Вазирони Ҷумҳурии Ўзбекистон.

МАҶМУАИ ИЛМӢ ДАСТРАСИ МУШТАРИЁН ГАРДИД

Маҷмӯаи «Сабакҳои «Овози тоҷик», ки муҳаббатҳои он Аъзамҷон Азимов ва Мурод Муродӣ, муҳаррирон Мухаммадбай Баёнов ва Мирзоалӣ Ҷўраев мебошанд (матбааи таъбу нашри «Ашуриён»-и Душанбе), рӯйи ҷопро дидааст, пешкаши хонанда мегардад.

Дар китоб заминаҳои пайдоиш ташаккули «Овози тоҷик», нақши он дар инъикоси масъалаҳои миллий, таърих, фарҳанг, ташаккули афкори рӯзноманигорӣ, тарғиби фарҳанг адабиёт ва монанди ин мавридҳои баррасии ҷаҳонӣ илмӣ қарор гирифтааст.

Китоб мақолаҳои илмӣ Мурод Муродӣ – «Заминаҳои пайдоиш ва ташаккули рӯзнамаи «Овози тоҷик», «Нақши «Овози тоҷик» дар ташаккули афкори рӯзноманигорӣ», «Раҳнамои муҳбирон» ва вижаҳои он», Аъзамҷон

Азимов – «Овози тоҷик» ҳамчун сарчашмаи таърихӣ, Мирзоалӣ Ҷўраев – «Инъикоси масъалаҳои тақсироти худуди миллий дар рӯзнамаи «Овози тоҷик» ва Дилшод Раҳимӣ – «Суннатҳои фарҳангии миллий дар рӯзнамаи «Овози тоҷик» дар бар мегирад. Муродӣ дар мақолааш оиди рубрикаҳои рӯзнама таваққуф намуда менависад: «Ҷавобҳои идора» аз як тараф, эҳтироми нашриро ба хонандагон ва аз ҷиҳати дигар, бозгӯии таъинот ва талаботи он бошад, дар маҷмӯ баёнҳои худуди муштарии рӯзнама-

ро низ дорад.

Дар мақолаи «Нақши рӯзнама дар тарғиби китоб» оварда шудааст: «Мавриди зикр аст, ки кормандони «Овози тоҷик» ба китоб эҳтироми хоса дошта, онро махсусан кадр мекардаанд ва аз дигарон чунин муносибати талаб менамуданд. Чунони, дар ин «Эълонот», ки дар шумораи 78, 9-майи соли 1926 дарҷ гардидааст, меҳмон: Ду ҷилд китоби луғати турки «Қомуси турки», ки дар Истанбул ҷоп шудааст, аз ҳуҷраи ман дуздида шудааст. Ҷилди китобҳо қабуд мебошад. Дар дуздии китобҳо як рафиқи ҳуҷраи ғумонбар мебошад. Агар рафиқи мазкур китобҳоро то аввали июн ба воситаи почта нафиридад, ба воситаи матбуот расво хоҳад шуд. Ва ҳар касе, ки дараки ин китобҳоро ба ман диҳад, даҳ сӯм бахшиш хоҳад гирифт.



Самарқанд. «Овози тоҷик». Ғулумалӣ Козимзода.

Маводҳои китоб аз ошкорбаёнӣ, талаботи саҳт, масъулиятнокӣ, тартибу интизоми ҳамонавтаи кормандони «Овози тоҷик» дараҷа медиҳад, ки бехтараш барои мутолиаи он бояд шитоб кард.

С. БЕКНАЗАРОВА, хабарнигори «Овози тоҷик».

«ОВОЗИ ТОҶИК» — ҲАСТИИ МАН

Зи саъйи Айниву ёрони Айни, Баромад оқибат «Овози тоҷик»... **ПАЙМОН.**

Солҳои 1975-76, вақте ки дар мактаби рақами 13-уми деҳаи Порасти ноҳияи Форшӣ виллояти Чиззах меҳондам, устодон, омӯзгори фанни забони форсӣ Абдумурод Назаров ва муаллими фанни забони русӣ Холибек Кувноқов (Худо раҳмат кунанд!) ба мо аз рӯзнамаи он вақт «Ҳақиқати Ўзбекистон» баъзе мақола, шеърҳои хикояро ҳонда медонд ва ба дилҳои мо нисбат ба рӯзнама шавқ хавас меағданд.

Соли 1981 баъди ба Донишқадаи давлатии забон ва адабиёти руси Тоҷикистон дохил шуданам, мунтазам аз дукуни рӯзнамафурӯшии шафати он «Овози тоҷик» меҳаридам ва барои мутолиа ба рафикон ҳам медодам.

Баъди хатми донишқада ба зодгоҳ баргаштаму сарнавишт маро ба дашт овард. Яъне аз аввали солҳои ҳаштодум ҳамроҳи бародаронам дар ноҳияи Мирзочул ба сар мебарам.

Ногуфта намонанд, ки ҳанӯз ҷангоми донишҷӯӣ ба идораи рӯзнамаи «Комсомоли Тоҷикистон», баъдтар «Ҷавоно-

ни Тоҷикистон» мерафтам. Зеро он ҷо бародарам Қироншоҳ Шарифзода кор мекард ва маро бо нозуқиҳои кори рӯзнама ошно месохт.

Ҳамин тарик, аз соли 1987 инҷониб баробари фаъолияти омӯзгори ба матбуот дилгармӣ дарам, аз ҷумла бо рӯзнамаи дӯстдоштаи «Овози тоҷик» пайваста ҳамкорӣ мекунам, хабару мақола менависам, аксҳо бардошта равон мекунам. Ҳарчанд бо нашриҳои ноҳиявӣ виллоятӣ ҳам хабару лавҳаҳо якҷо бо аксҳо ирсол мекунам, аммо илҳосу дилбастагии ман ба «Овози тоҷик» дигаргуна аст. То ҳол мунтазам рӯзнамаи мутолиа менамоям. Навиштаҳои ҳамми хабарнигорон, хосатан Амрулло Аевзов, Мирасрор Аҳрофов, Шариф Халил, Зоҳир Ҳасанзода, Олим Панҷи-зода, Ўзбакбойи Раҳмон ба ман писанданд.

Дар ибтидо аз номи шодравон Чонибек, баъдан аз ҷониби Паймон ба навиштаҳоям ҷавоб ба мактубҳои мегирифтам. Ин номаҳо барои тахмин додани навиштаҳоям тақони хубе буданд.

Аз ин ҷост, ки таъйиву тарҷумаҳоям зуд-зуд рӯйи ҷопро мебинанд. Аз ин хеле хушхол мешавам. Ҳар бори ба

Душанбе рафтан, чанд адад рӯзнама-ро бо худ мегирам ва ба Китобхонаи миллии ба маро бои Фирдавӣ, факултаи журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тухфа мекунам.

Хабарнигори рӯзнама дар виллояти Чиззах Анорбой Назаров ба ман маслиҳатҳои муфид медиҳад. Маро дар идораи рӯзнама ҳар бори рафтанам устодон Паймон, Абдулло Субҳон, Мухаммадҷон Шодӣ, Тоҷибой Икромов, хосса сармуҳаррири рӯзнама Шерпӯлод Вақилов ва дигарон гарм истиқбол мегиранд.

Имсол рӯзнама садсола мешавад. Дар ин даргоҳи муқаддас устод Садриддин Айни, Саидризо Алӣзода, Ҳоҷи Муин барин адибу публтистони шульларов қураи фаъолият намунаанд. Аз ин хотир мо онро бояд ёзоз намоем. Ба қадри ҳар сатраш бирасем. Ёди устодонро азиз дорем.

Раҳимшоҳи ШАРИФЗОДА, хабарнигори ҷамоати «Овози тоҷик».

Ноҳияи Мирзочули виллояти Чиззах.

Дар воҳӯрии Президенти мамлакат Шавкат Мирзиёев зимни сафари қорӣ ба виллояти Фарғона вобаста ба иҷрои вазифаҳои аввалиндараҷаи рушди иқтисодиёи иҷтимоии виллоят дар меҳвари гуфтугузор қарор гирифт. Сарвари давлатамон дастур дод, ки дар доираи вазифаҳои ояндаи наздик лоиҳаи сохтмони мавзеҳои «Ўзбекистони Нав» дар шаҳрҳои Қўқанду Марғилон ва марказҳои маъмурии ноҳияҳо шурӯъ намуда, ин равандро то ба сатҳи маҳаллаи идора диҳанд. Дар ин бора дафтари матбуоти ҳокимияти виллоят хабар дод.



БУНЁДИ МАВЗЕЪҲОИ «ЎЗБЕКИСТОНИ НАВ» ДАР МАРҒИЛОН ШУРӢ ГАРДИД

Гуфта мешавад, ҳамвора бо ин дастури роҳбарӣ давлат роҷеъ ба мавҷудияти баъзе маҳаллаҳои кӯҳнаи шаҳру ноҳияҳо баҳои танқидӣ дода шуд. Бар ин асос мақомоти маҳалли муваззаф гардиданд, ки аз ҳар шаҳру ноҳия панҷ маҳаллаи кӯҳнаро интихоб намоянд ва бо қалби бахши ҳусусӣ ба бунёди хонаҳои 7-10 ошона шурӯъ кунанд. Баъди баҳрабардории аввал соқинони ин маҳаллаҳо дар хонаҳои нави маросими бурёқубон барпо кунанд.

Барои ҳамин бунёди мавзеҳои «Ўзбекистони Нав»-ро шаҳри Марғилон ҳусни ибтидо бахшид. Дар муддати кӯтоҳ дар робита ба иҷрои супориши Президенти мамлакатамон барои бунёди мавзеи «Ўзбекистони Нав» бо 6 ҳазор хонаи истиқомати нақшаи генералӣ таҳия гардид ва барои он дар ҷуаи Янгиҳаёти шаҳри Марғилон 75 гектар замин ҷудо

карда шуд. Бино ба ин нақша ба ҷуз аз биноҳои баландошонаи замонавӣ, дар ин ҷо як маҷмааи савдои арзиши лоиҳавиаш 50 миллион доллари амриқӣ, маркази тиҷоратӣ, 2 мактаб, 6 муассисаи таълими томақтабӣ, 2 бунгоҳи тиббии бисёрсоҳа бунёд хоҳанд шуд ва мавзеи «Ўзбекистони Нав»-ро шукӯҳ хоҳад бахшид.

Аз тарафи дигар, барои истироҳати мадании аҳоли ба ғайр аз биноҳои истиқомати, дар мавзеҳои нави иншоотҳои тафрехӣ-истироҳатӣ сохта мешаванд. Дар асоси меъморӣ ландшафтӣ гулгаштҳои сабзу ҳуррам ва хиёбонҳои бо дарахтони ороишӣ зебу зинатёфта низ бунёд карда хоҳанд шуд.

Ҳокими виллоят Хайрулло Бозоров бевоҳита аз раванди ифтиҳои сохтмони мавзеи «Ўзбекистони Нав» дидаи карда, бо роҳбарони ташкило-

тҳои сохтмонӣ пудратчӣ, бинокорону меъморон дидору мулоқот анҷом дод. Дар рафти чорабинӣ корҳои бунёдкорӣ оғоз гардида, бо нияти неқ санги аввалин гузошта шуд. Баъд корҳои бетонрезии қисми таҳонаи биноҳои бисёрсоҳа низ бо тантана оғоз гардид.

Дар ин маросим як гуруҳи фаёлон, зиёиён ширкат намуна, даст ба дуои неқ бардоштанд, ки ҳамаи корҳо хуби хушсифат ва дар муддати муқарраршуда анҷом пазиранд. Интизор меравад, ки дар фурсатҳои наздик дар ин шаҳри кӯҳнабунёд боз як мавзеи нави хушсифат ва замонавӣ сохта мешавад ва мардуми зиёд дар хонаҳои нави он маросими бурёқубон баргуздор хоҳанд кард.

Мирасрор АХРОРОВ, муҳбири «Овози тоҷик».

Виллояти ФАРҶОНА.

СУХАНОНИ ҲИҚМАТОМЕЗИ БУЗУРҒОН

Инсон на вобаста ба вазъияту ҳолатро, балки табиятан бояд пок бошад.

Мерк АВРЕЛИЙ.

намеояд, дарси ҳаётро ҳар кас дар алоҳидагӣ аз худ менамояд.

Даниэл СТИЛ.

Вақте байни сарватмандон оташи ҷанг забона мезананд, ҳамеша муфлисон қурбон мешаванд.

Жан-Пол СОРТР.

Агар гӯш кунед, фаромӯш мегардад, агар бубинед, дар хотир нигоҳ медоред, вале агар худатон иҷро намоед, дарк хоҳед кард.

КОНФУТСИЙ.

Бо орзуи нисбат ба дигарон донотар будан ба сар набаред, ки аблаҳие беш нест.

Франсуа де ЛАРОШКУФО.

Бахил ҳамеша бечора аст. **Франческо ПЕТРАКА.**

Инсонии оғоз ҳамоноест, ки аз дурӯғ гуфтан парҳез мекунад.

Албер КАМЮ.

Вожаҳо, дар аксари ҳолат, ба он ҷӣ, ки дил гуфтан меҳаҳад, ҳалал мерасонанд.

Дэвид МИТЧЕЛ.

Ишқ ғарқ шудан ва дӯст доштан шино кардан дар дарёст.

Али ШАРИАТИ.

На суҳан, балки бадбахтӣ омӯзгори аблаҳон аст.

ДЕМОКРИТ.

Ба инсон агар ҳама чизеро, ки меҳаҳад бидиҳед, эҳсос мекунад, ки барои ӯ ин ҳама кам аст.

Эммануэл КАНТ.

Таҷрибаи рӯзгор осон ба даст

Сипос ба онҳое, ки ба ман меғуфтаанд: «На!» Ва ман, ба туғайли ин, ҳама қорро худ анҷом медонам.

ЭЙНШТЕЙН.

Вақт бебаҳост. Неқ биандеш, ки ту онро барои ҷӣ сарф менамояи.

Бернард ШОУ.

Тарҷума ва таҳияи **А. СУБҲОН.**

(Охираш. Аввалин дар шумораҳои гузашта).

Хуллас, ман аз гӯшти ҳамон барра ягон пора ҳам нахӯрда бошам ҳам, аздусар ба дуздӣ шарик шуда будам. Ҳам Ўрмонҷонак ва ҳам Азимҷон тақрибан як ҳафта аз ман хавф бурда, сӯям ало нигоҳ мекарданд.

Ман бо онҳо ногап шуда будаму халос. Чӣ гуфтед?

Бале, дар ҳамон ҷой куштанд. Мирзоғолиб кушт. Дар як нафас пӯшташро қанда, каллаву почаашро партофт.

Пас, як дарза қамширо даргиронда, дар ҳаври он ҷиғари баррачаро пухта хӯрданд.

Нахӯрдам гуфтам-ку. Худро ба беиштиҳои задаму... Чун зиёда ба ҳолам нагузошта буданд, ки «Аз ҳамаи шумо нафратам меояд» гуфта, қанор рафтам. Баъд интизор шудам. О-о... шумо ҳам то-зон рафта ба ҷӯпон хабар на-медодед. Бағрашта, ба хобгоҳ даромадаму бар рафтам...

Хориам меомад ва бисёр меҳосатам, гириям гириям. Ба оқои Ботура завҷааш дилам месӯхт.

Баъд, ба ҷавонони худамон ҳам таассуф хӯрдям... Баде! Онҳо қал даромада хоб кардаанд, намедонанд. Аммо се-чор рӯз гӯшт бирён карда хӯрданд, дар хобгоҳи дукта-

рон. Охир, онҳо ҳам дар ҷаннат хузур надоштанд-дия, қадрлон!

Шумо адибон одамони инчиқе ҳастед. Одами нағз гуфта, қасеро мефаҳмед, ки шир барин сафед ва мусичавро беозор бошад. Хол он ки дар ҳаёт чунин одамон вуҷуд надоранд! Ин хелҳо, ба назари ман, танҳо гоҳ... ва халос. Ҳа-ҳа-ҳа. Суҳани шумо ба «Қодекси ахлоқи ҷомеаи коммунистӣ» монанд аст. Қодекс нашр, ки шуд, яъне, та-мом, одамон ба он амал ме-кунанд: баъзеҳо чун дар рисо-ла мешавад гуфта, андеша мекунад. «Чипуҳа» ҳамаи ин гапҳо.

Рӯзо меғузаранд. Барфи нахустин меафтад... Сайру саёҳатамон айни чунин айём дар кӯҳое, ки худатон медонед, афсонаеро мемонд. Мо дар чунин сардӣ аз кӯҳақое, ки торс қафиданд, пахташро кашид-да мегирифтём.

Ҳа, ду кас дар даст ресмон аз як гӯша гӯзаҳоро рӯфта, барфро аз рӯяшон меафшон-данд.

Баъд дарақ-дарақ ларзида ба ҷуяқҳо мебаромадем. «Тиллои сафед»-ро меҷидем. Ин «тиллои сафед»-и хонасӯхта чун ба думанҳо мебаромад, мисоли мушт хурдакам мешуд. Сабил, тар-дия.

А? Чӣ хел хуш карда, су-пориданашонро намедонам. Лекин дар як-ду хона гарам

шудаву бӯй гирифта хоб кар-данашро дидаам.

Баъд, чидани кӯрак сар шуд.

Ин тавр, дӯстони банди – ақои Ўрмонҷон, Азимҷон, Мирзоғолиб, боз ҳамсафони онҳо – ҳама чун каме хунук хӯранд, ё дар вақташ бӯшкаи ҷойшӯйи наҷӯшад, ба қул-баи Ботурақо даромадаву гӯна шуда менишастанд.

Ҷӯпон ва завҷааш бошад... хурсанд!

Банда акнун маҳавҳо ба-рин танҳо монда будам. Не, тамомам надаромадам. Чӣ хел бидароям?! Ба ин тара-фаш гӯш андозед.

Вақти баргаштанамон расид. Худ албатта медонед, ин хел рӯзро пешопеш ягон муаллим ба сарқор намеғӯянд... Чаро? То ҳол намефаҳмам. Балки аз пахтачинӣ миёнашон хунук мешавад гуфта, андеша кунанд. Лекин ҷойи хан-дазош ин аст, ки аздусар ба-ҷаҳо хабар меёбанд. Ботур ҷӯпон ҳам дониста будааст. Пагоҳ рӯзи баргаштанамон бо завҷааш омад. Ба хобгоҳ... Ман, ба ҳар ҳол, шояд ба ха-вотир афтода будам.

– Ассалому алейкум, би-ёёд, меҳмонҳо, – гуфт ноҳост ақои Ўрмон.

Азимҷонак бошад ба ба-ҷаҳо фармуд, ки кӯрпаҷаҳо-ро рост кунанд. Ботур ҷӯпон эҳтиром варзид, – гӯё даро-мадаву бо мо ҳаминҳояи на-шавад, дар ду дунё қайҳи ме-

шуда бошем, – таъзимкунон боз ба хонааш даъват наму-д:

– Ҳамон лафзи кардаам, бародарон... Як хун қардан аз забонам баромада буд... Барои ҳамин марҳамат ба хо-наи мо. Мана, алаатон низ илтимос дорам, – гуфт.

Ман адо шудам.

– Э, чӣ хел мешавад бо-

Шукур ХОЛМИРЗОЕВ

ТИНАТИ ЎЗБЕК

(Ҳикоя)

шад... – гуфт Ўрмонҷонак. – Бар-раатон ёфт мешуд, гапи ди-гар буд...

– Бале, ҳамон шаб бо ҳам дурусттар нақофта будаам, – гуфт Азимҷон ақо низ. – Ан-даке дар ҳичолатем.

– Хе бародаронам-э, – гуф-та хандид ҷӯпон. – Мо дар ҳи-ҷолаф будем. Бовар доред?

– Мо! Акнун гапро зиёда дароз накунем, уқочонҳо. Барра ёфт шуд, ҳисоб. А, занак? Хо аз Шодитқулий пайдо кардем. Баъзе узвояшро... Худамон таҳмин зада будем, ки шояд

ба сағҳои бечогард йем шуда бошад... Акнун ба хурсандии мо афзудани бодид, барои баровардани қосури ҳамон аздастрафта... як меҳмони мо мешавад...

Баъд гуфт, ки дигар онҳо низ ба пахтачинӣ намебароянд ва танҳо гӯзапояро кан-даву кӯракашро ҷудо хоҳанд

Аксариат қайф доштанд. Ба суҳанҳои одаими маст бо-вар қардан мушқил, лекин... ҳа-ҳа, ҳамон гапи андеша қардашон шуд: пушаймонӣ... Э, яке бо сӯзу гудоз, дигаре дар банди таассуфи ошқор... Ҳаёлам, даҳони ҳамаи онҳо ба ҳамон «оби мурдор» раси-да будааст. Як нидои Азимҷо-нонак дар ёдам нақш баста-аст:

– Мо аблаҳем! – мингос зада гуфт. – Дидаву дониста аблаҳӣ мекунем. Пас, мо ҷӣ гуна ўзбек ҳастем? Ана онҳо-ро ўзбек гӯянд, меарзад. Чӣ гуфти, Ўрмонҷон?

– Мо хеле вайрон шуда-ем, – гуфта ғулдуру-ғулдуру кард ақои Ўрмон. – Лекин худӣ ҳаёт ҳам қасро маҷбур мекунад-дия.

– Онҳоро маҷбур накарда истодааст-ку?

– Хайр шуд акнун... Шояд пул ҷамъ карда медиҳем-а?

– Бошад!..

Баъд боз дар бораи ман гап заданд. Як нафарашон, – аз овозаш нашинохтам, – рост истода:

– Биғирию ба шиками ҳамин Эргашбой сад лағайи обдор бизанӣ, – гуфт. – Ҳоло ба чашмам аз сағ ҳам бадтар метобад... Акнун ақям аз пушти мо хандида мегардад. Хаймон!

– Бебарро бош, – гуфт ақои Ўрмонҷон. – Ин хел нус-хаҳо дар ҳаёт дучор меоянд... Ман ин ҳикоятро барои

таърифи худ нақл намекунам. Он тарафашро бипурсед, ҳоло аз онҳо ҳам бадтар шудаам: ҳақамро намехӯро-нам. Ҳар гуна «авторитет» – ро ба сафи одам намебин-нам... Ана ҳамин ҳел. Ҳоло чашми ҳамаи мо кушода аст...

Бале, субҳи рӯзи дигар барфи лаклакий мегорид. Гуё дар кӯҳистон мегорида бо-шад!

Дар кӯча автобусро саф кашиданд. Сари ҳамаи бачаҳо дар осмон аст. Ниҳоят ба дар-схонаҳои донишгоҳ барме-гарданд!

Дар айвон истодаам. Ан-бони чизу чораам дар пешам. Ба Ботурақо завҷааш ду да-ҳон суҳан ба арзи эҳтиром гуфтан меҳосатам. Ман онҳо-ро хеле дӯст дошта будам.

Бале, онҳо низ омаданд. – Хуш омадед! Ба шумо ҳазорон ташаккур, Ўрмонҷон! – гуфт Ботур ҷӯпон. – Азимҷон, ба шумо низ... Ба ҳамаатон. Бубинед, гӯё як мавизро ба ҳам диди, зин-дагӣ қардед... Мо ба қадри шумо расида натавонистем.

Вай бо ҳама даст дода хай-ру манзур карду аз назди ман қафо гашт. Завҷааш низ хай-рухуш намуна, аз ман рӯ гар-донду рафт.

Қаҳрамонони Бозиҳои олимпи Париж-2024

ОФАРИН,
ҲАСАНБОЙ!

Чанде пеш дар Париж Бозиҳои олимп ба анҷом расид. Дар ин мусобиқаи бонфуз 70 нафар варзишгарони Ўзбекистон дар 19 намуди варзиш иштирок карда, ба якчанд муваффақият ноил гаштанд.

Қаҳрамонони Ўзбекистони Нав, ки дар Бозиҳои олимпӣ натиҷаҳои таърихӣ ба даст оварда, шарафи Ватанро ҳимоя намуданд, ба кишварамон баргаштанд. Онҳоро ҳазорон муҳлисон бо тантана пешвоз гирифтанд.

Яке аз қаҳрамонон — чемпиони дукаратаи Бозиҳои олимпӣ Ҳасанбой Дўсматов мебошад.

Ҳасанбой дар деҳаи Куллаи ноҳияи Булоқбошии вилояти Андиҷон ба воя расидааст. Дар 5 солаги дар машғулоти каратэ ва кикбоксинг, ки дар деҳа ташкил шуда буд, иштирок намуд. Вақти машғулоти иловагӣ аз устодаш Алимардон Зуфаров усулҳои техникаи боксро омӯхт. Ҷуссааш хеле хурд буд, аммо ҳаракати зиед, лаёқат ва маҳорати беҳамто дошт. Дар мусобиқаҳо, ки дар ноҳия ва вилоят баргузор мегашт, маҳорати худро нишон дода, ғолиб мешуд.

Вақте ки устод дар бораи маҳорати ӯ суҳан ронда, ба мактаби махсуси варзиши доданро тавсия карда буд, модаркалонаш Буйиша Ҳайитбоева Ҳасанбойро ба коллеҷи варзиши Андиҷон

овард. Ин вақт Ҳасанбой 12 сола буд. Дар машғулоти ғаёло иштирок кард. Кӯшиш намуд, ки техникаи муштзаниро пурра аз худ кунад. Даре нагузашта ӯ чемпиони Ўзбекистон гардид. Баъди хатми коллеҷ Ҳасанбой ба До-нишгоҳи давлатии Андиҷон ба тарзи имтиёзнос қабул шуд. Ӯ то ин дам якчанд маротиба дар Бозиҳои Осиё, универсиадаи ҷаҳонӣ ва бисёр турнирҳои байналхалқӣ ғолиб гашта, ба шохсуфаи баланд баромад.

Бо фахри ифтихор бояд ёдовар шуд, ки якчанд сол пеш Ҳасанбой дар мусобиқаи олимпӣ дар шаҳри Рио-де-Жанейрои Бразилия дар вазни 49 кг. иштирок карда, рақибӣ кубумбиягӣ Юберхен Мартинес Ривасро мағлуб намуд ва чемпиони олимпиро ба даст дароварда буд.

— Фарзанди як деҳқони одӣ ба ҳамин қадар муваффақиятҳои калон ноил гашт, — мегӯяд раиси маҳаллаи Ривоч Махмуд Нурматова. — Галабаи Ҳасанбой натавонро аҳли маҳалларо, балки ҳамаи Ўзбекистонӣро шод гардонд. Аз ин муваффақиятҳо ниҳоят шо-



дем ва ифтихор мекунем. Пада-раш Маъруфҷон дар ҳоҷагии фермерӣ, модараш Дилноза бошад, дар мактаби миёнаи рақами 9-ум ҳамчун муаллимаи синфҳои ибтидоӣ кор мекунад. Додаронаш Ислонбек ва Фарёзбек низ бо варзиш машғуланд. Ҳамаи ин натиҷаи таваҷҷуҳи роҳбари давлатамон ба насли наврас аст.

— Аз ин муваффақиятҳо, ки фарзандони Ўзбекистонӣ ба даст дароварданд, натавон модарон, балки тамоми муҳлисонӣ варзиш, ҳамаи ҳамдиёрон шоду масруранд, — мегӯяд модари Ҳасанбой Дилноза Ҳайитбоева. — Ягон дақиқае нест, ки теле-

фонамон ҳомӯш истад. Ҳама бо хуш хурсандӣ ба шодии мо шариканд. Аллаҳай хонаамон ба тӯйхона табдил ёфтааст. Боз хурсандиовар аст, ки вақти мусобиқа ҳокими вилоятимон Шўҳрат Абдураҳмонов ба хонаамон омада, рафти бозиҳои Ҳасанбойро бо мо якҷоя тамошо карданд.

Роҳбари давлатамон ба ҳар як ғолиб занг зада, ҳар яки онҳоро «духтарам», «писарам», гӯён муроҷиат карданд. Ин эътибори чунд ба мо — модарон боз ифтихор бахшид. Гуфтаниам, ки ин муносибати самимонаи Президентамон варзишгарони ҷавонро дар оянда

боз ба муваффақиятҳои бузург даъват мекунад.

Оре, имрӯз ба Ўзбекистони азизамон тамоми дунё бо ҷашми ҳавас нигоҳ мекунад. Мутахассиси бритониёӣ Тейлор О'Хиггинс дар бораи Ҳасанбой Дўсматов чунин мегӯяд: «Ҳасанбойро муштзани ҷуссааш хурд, аммо маҳораташ калон, лаёқаташ баланд гӯён таъриф кардан мумкин. Вай бори дигар собит кард, ки новобаста аз вазнаш дар байни ҳаваскорон муштзани рақами якум аст».

Шоҳида ДАМИНОВА,
муҳбири «Овози тоҷик».

Бо ташаббуси Президентамон ду сол қабл аз ин Ҷунбиши «Занҳои оқила» ташкил ёфта буд. Дар ин байн он ба тарбияи ҷавон таъсири хуб гузаронд ва бонувони обрӯмандро дар сафи худ муттаҳид намуд.

Барномаҳои тарғиботи «Оила — қалъаи маънавият», «Оилаи фаровон — асоси ҷамъияти фаровон», «Арзишҳои оилавӣ — пойдевори оилаи мустаҳкам» қор карда баромада шуданд.

Дар Бухоро ба пешвози 33-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Ўзбекистон тахти шиори «Як шавем — халқи ягонаем, муттаҳид шавем — Ватанем!» ҷорабинӣ баргузор гардид. Дар он масъулони идораҳои оила ва қонуни дуктарон, вакилони соҳаҳои маънавияту маърифат ва аъзои Ҷунбиш иштирок намуданд.

Дар сурат: бонувони ғаёлои Ҷунбиш «Занҳои оқила».

Суратгир: Т. ИСТАДОВ (ЎзА).

Таронаҳои Шарқ — 2024

САВТУ СУРУДҲОИ СУЛҶУ ВАҲДАТ

Инак, 26-30-юми августи соли раво тахти сарпарастии ЮНЕСКО дар маҷмӯи «Шаҳри абадӣ»-и Самарқанд Ҷашнвораи байналхалқии «Таронаҳои Шарқ» баргузор мешавад. Алҳол дар девору пештоқи иншоот, нақлиёти ҷамоатӣ, тоблӯҳои рекламӣ ва эълонҳо навиштаҷоти «Таронаҳои Шарқ — 2024» диққа-ту эътибори меҳмонону мизбононро ба худ мекашад.

Ҷашнвора соли 1997 ташкил ёфт. Масъулони тадбир шабу рӯз майдони Регистонро ба қавле иҷора гирифта, кӯшиш мекарданд, ки анҷумани бошукӯи хунариву фарҳангӣ дар сатҳи баланд гузарад.

Сарвазир бо коркунони дастгоҳи Президент чанд муддат дар Самарқанд истода, ҷараёни тайёри ба анҷуманро зери назорат гирифтанд. Майдони Регистон дар муддати кӯтоҳ гӯё ба суру сурудхона табдил ёфт. Рӯзи кушодашавии он сарвари давлат ҳозиронро хайрамақдам гуфт ва ба иштирокдорон комёбӣҳо таманно намуд.

Анҷумани нахустини санъат бо галабаи вакилони Озарбойҷон анҷом ёфт. Онҳо соҳиби Гранпри шуданд. Шаби хатми «Таронаҳои Шарқ» фазаи Самарқандро мушаххос ранг ба ранг хусн бахшиданд.

— Ҷашнвораи байналхалқии «Таронаҳои Шарқ» ба боз ҳам мустаҳкам шудани дӯстии халқо хидмат мекунад, — гуфта буд собиқ ректори До-нишкадаи забонҳои хориҷии Самарқанд профессор Юсуф Абдуллоев. — Зеро санъат монеа, сарҳад наменпазирад.

Камина низ дар чандин Ҷашнвораи байналхалқии «Таро-

наҳои Шарқ» ҳамчун хабарнигори рӯзномаи «Овози Самарқанд», дертар «Овози тоҷик» ширкат варзида, аз онҳо гузоришу хабарҳо навишта будам.

— Ман дар бораи «Таронаҳои Шарқ» чандин рисолаи илмӣ тадқиқотӣ ва сенарияи филмҳои мустанад навиштам, — мегӯяд хонум Флора. —



Маҳз дар ин тадбири фарҳангӣ бо чандин нафар журналистон риштаи дӯстӣ бастем, ки яке аз онҳо Флора Фахрудинова буд. Ин бонии солдидаи бародари ӯ бо гайрати ҳоси ҷавонон гузоришҳо омода мекард. Вай аз Ҷашнвораи нахустин то имрӯз ҳамчун гузоришгари хуби он маҳбубият пайдо кардааст.

Ҳоло дар пойтахти кишвари азизамон — шаҳри Тошканд зиндагӣ ба сар мебарам, аммо ба Самарқанд дилбастагӣ дорам, зуд-зуд ба ин шаҳри кӯҳнаву ҳамешаҷавон омада, аз ёдгориҳои таърихӣ илҳом мегирам.

Иншооллох, имсол низ барои расонаҳои ахбори оммавӣ гузориш, мусоҳиба, мақолаҳои



ҷолиби диққат иншоҳам кард.

Ба маълумоти шумо бояд расонам, ки бо ҷонишини сармуҳаррири «Овози тоҷик» Тоҷибой Икромов шиносам, рӯзнома навиштаҳои маро бо тарҷума чоп мекунад.

14-уми август дар қасри Ҷавонии шаҳри Самарқанд бахшида ба Ҷашнвораи байналхалқии «Таронаҳои Шарқ» анҷумани матбуотӣ баргузор гардид. Дар он вакилони расонаҳои ахбори оммавӣ аз кишварҳои хориҷӣ низ иштирок намуда, ба пурсишҳои хеш ҷавобҳои қаноатбахш гирифтанд.

Таъкид гардид, ки имсол дар анҷумани бошукӯи фарҳангӣ вакилон аз 70 мамлакат ҷаҳон иштирок хоҳанд кард.

Зоҳир ҲАСАНЗОДА,
ҳабарнигори
«Овози тоҷик»
дар вилояти Самарқанд.

ҲАЙАТИ ЎЗБЕКИСТОН ДАР ҚУРУЛТОЙИ VIII ХАЛҚҲОИ
ТУРКЗАБОН ДАР БУДАПЕШТ ШИРКАТ КАРД

Дар Венгрия Қурултойи VIII халқҳои турк баргузор шуд, ки дар он ҳайати Ўзбекистон тахти роҳбарии муовини вазири фарҳанг Юсуфҷон Усмонов ширкат дошт.

Дар ҷашнвора намояндагони беш аз 27 халқи туркӣ ва худуди 200 ҳазор меҳмон ва сокинони Венгрия ширкат доштанд. Дар Қурултойи инчунин намояндагони Ассамблеяи Миллии Венгрия, Союзҳои кишварҳои туркзабон, ТУРКСОЙ, ТУРКПА ва ғайра ширкат доштанд.

Аз рӯи натиҷаҳои музокироти ҳайат оид ба амикосозии ҳамкорӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак бо Ўзбекистон, аз ҷумла, баргузор намудани рӯзҳои васеъмӯёси фарҳангӣ Ўзбекистон дар Венгрия тавофуқ ҳосил шуд.

Дар барномаи Қурултойи намоиши оташнишонӣ, намоишгоҳи васеъмӯёси бостоншиносӣ ва антропология, баромадҳои намоишҳои ҷанговарон, парадҳои артисти кӯшунҳои савора бо аспҳои зотӣ, хунариҳои камонварон, муаррифии сайди лочинҳо, намоишҳои ҷанги аспӣ даштӣ, мусобиқаи гӯштии кураш, баромадҳои ҷамоаҳои эҷодии мамлакатҳои туркзабон дохил шуданд.

Баромади артистони Ўзбек аз тарафи аҳли ҷамъият гарму ҷӯшон қабул карда шуд. Онҳо тамоми боигарии мероси маданияти мамлакатаи моро намоиш доданд. Хунариҳои аз Ўзбекистон мақом ва бахшӣ барин жанрҳои анъанавиро, ки ҷузъи ҷудонашавандаи мероси фарҳангии халқи мо мебошанд, пешкаши тамошбинон намуданд.

Дар ярмаркаи ташкилшуда дарвозаҳои даромадгоҳ ва маҷмааи намоишгоҳи «Бозори Бухоро» сохта шуданд. Дар назди деворҳои он намоишгоҳҳои нодирӣ халқҳои турк ба намоиш гузошта шуда буданд. Девораи асосиро хунарамандони Ўзбекистон ишғол намуда, бектарин асарҳои худро намоиш доданд.

Тамашбинони имкони дидани маснуоти сафолӣ, миниматюроҳо, маснуоти заргарии ҷубину металлӣ, гулдузии бошукӯх ва ғайраро диданд.

Дар ҷараёни намоишгоҳ иштирокчиёни фестивал на танҳо асарҳои нодирӣ санъатро диданд, балки онҳоро харид карда тавонистанд, ки ин ба онҳо имкон дод, ки як порчаи фарҳангии Ўзбекистон

ба хонаҳои худ ворид кунанд.

Дар доираи Қурултойи ҷамъияти таълимӣ низ баргузор шуд, ки дар он масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаи маориф баррасӣ шуданд. Дар он ба рушди табодули академӣ, барномаҳои дипломҳои дукарата, инчунин лоиҳаҳои муштаракӣ тадқиқотӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир гардид. Иштироккунандагони ҷамъомад дурномаи ташаббусҳои нави таълимӣ, ки ба мубодилаи таҷриба ва дониш дар соҳаи илм, техника ва маданият нигаронда шудаанд, муҳокима карданд.

Умуман, иштироки ҳайати вакилони Ўзбекистон дар Қурултой ба мустаҳкам намудани ҳамфикрии ва дӯстии байни халқҳои Ўзбекистон ва Венгрия нигаронда шуда буд. Ба тӯфайли чунин ҷорабинҳои сокинони Венгрия имконият пайдо карданд, ки бо маданияти бои мамлакатаи мо бештар шинос шаванд.

Дабири кулли Созмони кишварҳои туркӣ Кубанибек Омуралиев муносибати худро ба Қурултой бо суҳанони зерин баён кард:

— Воқеаи имрӯза барои ҳамаи халқҳои мо хеле муҳим аст. Венгрия дар ин сомон нозир аст, аммо, чунон ки шумо медонед, шарикӣ ғаёло ва муҳими стратегӣ мост. Вай кӯпруки пайвасткунандаи ҳамаи мамлакатҳои мо ва Аврупо мебошад.

Ўзбекистон яке аз кишварҳои ғаёлотарин аст, ки дар он чунин ҷорабинҳои баргузор мешаванд. Иштироки ҳар як мамлакатаи мо дар Қурултой хеле муҳим аст ва ин ба кори умумии мо дар ташкилот таъсир мерасонад.

Намояндаи махсуси Венгрия оид ба ҳамкорӣ бо кишварҳои СДТ Петер Хоппал:

— Дӯстии байни мамлакатҳои мо — Ўзбекистон ва Венгрия ҳоло мустаҳкам шуда истодааст ва ман хеле шодам, ки дар ин ҷо ҳамроҳи шумо мебошам. Дар Қурултой на танҳо сафири Ўзбекистон дар Будапешт, балки муовини вазири фарҳанг низ ҳузур доштанд.

Дар оянда наздик бо метавонем доир ба дурномаи баргузориҳои рӯзҳои миллии фарҳангӣ Ўзбекистон дар Венгрия ва ташкили лоиҳаҳои зиёди фарҳангӣ ва ҷорабинҳои гуногуни муштарак дар доираи ҳамкорӣ табодули афкор намоем.

АИ «Дунё»,

ш. БУДАПЕШТ

Сармуҳаррир

Шерпўлод ВАКИЛОВ

Рӯзнома ҳафтае ду маротиба: рӯзҳои чоршанбе ва шанбе чоп мешавад.

Рӯзнома дар компютерхонаи идора ҳарфчинӣ ва саҳифабандӣ гардид.

Ҳаҷми насри бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи ҷопи ду интервалӣ ва шеър аз 50 мисраъ зиёд бошад, идора қабул намекунад. Рӯзнома ба мактубҳои интишорнашуда ҷавоб намегардонад.


Рӯзнома 25 июни соли 2008 дар Оҷонси матбуот ва ахбороти Ўзбекистон тахти рақами 0003 ба рӯйхати гирифта шудааст.

Индекси нашр — 170. Фармоиши 2 Г-828.

Адади нашр 4192. Ҳаҷм 2 ҷузъи ҷопӣ.

Усули нашр — офсет, андозаи А-2.

ISSN 2010-7757



1 2 3 4 5 6

Муҳаррири

набтдот:

М. Шодиев.

Саҳифабанд-дизайнер:

Х. Тўхтаева.

Мувофиқи ҷадвал —

21.00

Ба ҷоп супурда шуд —

21.30

Нишонии мо:

100011 ш. Тошканд,

кўчаи Навой, 30, ошёнаи 4.

Телефонҳо: қабулгоҳ: +998555200337;

Котибот: +998555200336.

Факс: +998555200337.

сайт http://ovozitoj.uz/, e-mail:

ovozitoj@mail.ru, ovozitoj@list.ru

Индекси обдуна 170.

Матбааи табуи наشري Ширкати саҳромии «Шарқ».

Нишонии корхона: кўчаи Буюк Турон, хонаи 41.

Овози тоҷик

МУАССИСЛАР:

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Конунчилиқ палатаси Кенгаши,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон
Республикаси Вазирилар Маҳкамаси.
Тоҷик тилида нашр этилади.